

ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ
ба диссертатсияи Қурбонов Назаралӣ Талабович дар мавзуи
“Такмили тадбирҳо оид ба пешгирии бемориҳои зуҳравӣ дар байни
гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ” аз рӯйи ихтисоси

14.02.03 – Сиҳатии чомеа ва тандурустӣ

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (формула ва соҳаи таҳқиқот). Диссертатсияи Қурбонов Назаралӣ Талабович дар мавзӯи “Такмили тадбирҳо оид ба пешгирии бемориҳои зуҳравӣ дар байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ” ба ихтисоси илмии 14.02.03 – Сиҳатии чомеа ва тандурустӣ ба шиносномаи ихтисосӣ илмӣ пурра мувофиқат мекунад. Мавзӯи диссертатсия ба таҳқиқ ва ташаккули ҷорабинҳои муассир барои беҳтар намудани саломатии гурӯҳҳои осебпазири чомеа нигаронида шудааст. Ихтисоси 14.02.03 – Сиҳатии чомеа ва тандурустӣ ба таҳлили вазъи умумии саломатии аҳолӣ ва омӯзиши самтҳои пешгирикунандай бемориҳо тамаркуз мекунад. Як самти муҳими ин ихтисос пешгирии бемориҳои сироятӣ ба ҳисоб меравад. Диссертатсия методҳои муассири назорат ва пешгирии бемориҳоро, хусusan барои гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, таҳия ва пешниҳод мекунад. Дар доираи ин таҳқиқот, масъалаҳои саломатии гурӯҳҳои осебпазир мавриди омӯзиш қарор гирифта, методҳои муассири ғамхорӣ ва дастирии тиббӣ барои беҳбудии вазъи онҳо таҳия мегардад. Ҳамин тавр, ин мавзӯъ яке аз самтҳои калидии ихтисосро ташкил медиҳад. Илова бар ин, диссертатсия ҷанбаҳои иҷтимоӣ, гигиенӣ ва фарҳангии пешгирии бемориҳоро баррасӣ карда, омилҳои иҷтимоии ҳатар ва алоқамандиро таҳлил менамояд. Дар маҷмӯъ, мавзӯъ ва муҳтавои диссертатсия равишҳои илмиро истифода бурда, барои расидан ба натиҷаҳои амалӣ ва тавсияҳо оид ба пешрафти низоми пешгирии бемориҳо дар чомеа мутобиқ аст.

Мубрамияти мавзуи таҳқиқ. Бо пуштибонии Ҳукумати қишвар, пешгирии бемориҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла сироятҳои зуҳравӣ, ва беҳбуни

дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ ба самтҳои афзалиятноки низоми тандурустии кишвар шомил шудааст. Бо афзоиши муҳочирати меҳнатӣ, ҳатарҳои рафторӣ, нашъамандӣ ва тағйироти накши оила, паҳншавии bemoriҳои зухравӣ миёни гурӯҳҳои осебпазири чомеа ба мушкилоти ҷиддии иҷтимоиву тиббӣ табдил ёфтааст. Ин bemoriҳо на танҳо ба вазъи иҷтимоӣ, балки ба буҷети оилавӣ ва сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсири манғӣ мерасонанд. Дар шароити ҷаҳонишавӣ, буҳронҳои молиявӣ ва пастравии сатҳи маълумотнокии иҷтимоӣ, аҳамияти ин проблема боз ҳам бештар мегардад. Таҳқиқоти ватаниӣ ва байналмилалӣ зарурати ҳамоҳангсозии ҷораҳои профилактикаӣ ва беҳбуди дастрасии босифати хизматрасониҳои тиббиро таъкид намуда, инро ҳамчун роҳи муҳими баланд бардоштани солимии репродуктивӣ ва сифати зиндагии чомеа арзёбӣ мекунанд. Дар Тоҷикистон, ки захираҳои зиёди меҳнатӣ дорад, масъалаи хифзи саломатии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ва коҳиши ҳавфҳои иҷтимоӣ аҳамияти фавқулода пайдо намудааст. Ҳамзамон, ташхиси бармаҳал ва табобат, инчунин пешгирии bemoriҳои зухравӣ дар байни гурӯҳҳои осебпазир ва аъзои оилаҳои онҳо дорои аҳамияти калидӣ мебошад. Олимони соҳа ба проблемаҳои пешгирии bemoriҳои зухравӣ диққати бештар равона намуда, тибқи қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин bemoriҳо ба рӯйхати bemoriҳои муҳим шомил карда шудаанд, ки барои атрофиён ҳатарноканд. Дар шароити кунунӣ, мутахассисон ба роҳҳои пешгирии паҳншавии bemoriҳои зухравӣ диққати маҳсус медиҳанд. Ҳамин тавр, bemoriҳои зухравӣ, ки қобили идоракунист, тавассути барномаҳои қабулшудаи миллӣ, аз ҷумла ВНМО/БПНМ, зарурати идомаи ҷораҳои профилактикаӣ дар ҳама сатҳҳои чомеа тасдиқ гардидааст.

**Дараҷаи навғонии натиҷаҳо дар диссертатсия ва нуқтаҳои илмие,
ки ба ҳимояи пешниҳод мешаванд.**

Хусусиятҳои зерини эпидемиологии сироятҳои зухравӣ дар минтақаҳои ҷануби Ҷумҳурии Тоҷикистон бори авваал муқаррар гашт:

1. Баъзе маъсусиятҳои эпидемиологии бемориҳои сироятии зухравӣ дар байни гурӯҳҳои осебазири аҳолии минтақаҳои ҷануби Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда шуданд;
2. Муқаррар карда шуд, ки дар байни беморони гирифтор ба сироятҳои зухравӣ қисми асосиро гурӯҳҳои осебазири аҳолӣ: шахсони яккаву танҳо, ҷойи зисти номуайян, ашхоси дар ҳолати душвори зиндагӣ қарордошта ва муҳочирони меҳнатӣ ташкил медиҳанд;
3. Таъсири сатҳи маълумот, синну сол ва шуғл ба сатҳи мубталошавӣ ба бемориҳои зухравӣ: трихомониаз, хламидиоз, сӯзок ва оташак, аз ҷумла дар байни гурӯҳҳои осебазири аҳолӣ тасдиқ гардид;
4. Маъсусиятҳои рафтори заноне, ки дар муҳочирати меҳнатӣ қарор доранд, ҳангоми муроциат ба табибони акушер-гинеколог ва табиби оилавӣ вобаста ба мақоми иҷтимоӣ ва маълумоташон ба қайд гирифта шуданд;
5. Муқаррар карда шуд, ки дар байни ҳолатҳои сабтёftai мубталошавӣ ба сироятҳои зухравӣ аксаран сироятҳои хламидӣ ва трихомониаз, ки герпес ва папилломаҳоро дар пай доштанд, ба назар мерасанд.

Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки бемориҳои сироятии зухравӣ дар байни гурӯҳҳои осебазири аҳолии минтақаҳои ҷануби Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар паҳн шудаанд. Гурӯҳҳои осебазир, аз ҷумла шахсони яккаву танҳо, шахсони бе ҷойи зисти муайян, ашхоси дар ҳолати душвори зиндагӣ қарордошта ва муҳочирони меҳнатӣ, қисми асосии беморони гирифтор ба сироятҳои зухравиро ташкил медиҳанд. Муайян карда шуд, ки сатҳи маълумот, синну сол ва шуғл ба сатҳи мубталошавӣ ба бемориҳои зухравӣ, аз ҷумла трихомониаз, хламидиоз, сӯзок ва оташак, таъсири назаррас мерасонанд. Таҳқиқот инчунин рафтори заноне, ки дар муҳочирати меҳнатӣ қарор доранд, ҳангоми муроциат ба табибони акушер-гинеколог ва табиби оилавӣ вобаста ба мақоми иҷтимоӣ ва сатҳи маълумоташон ба назар гирифта, хусусиятҳои рафтории онҳо муайян карда шуданд. Дар баробари ин, маълум гардид, ки дар байни ҳолатҳои сабтёftai мубталошавӣ ба сироятҳои зухравӣ

бештар сироятҳои хламидӣ ва трихомониаз ба назар мерасанд, ки бо герпес ва папилломавирус ҳамроҳ мешаванд. Ин натиҷаҳоро метавон дар таҳияи стратегияҳои муассири пешгирий ва назорати бемориҳои сироятии зуҳравӣ истифода бурд.

Асоснокӣ ва эътиимоднокии хулосаю тавсияҳои дар диссертатсияи ифодаёфта.

Диссертатсияи Курбонова Назаралӣ дар асоси тавсияҳои Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ (ТУТ), инчунин таҳқиқот ва нашрияҳои муаллифони ватанию ҳориҷӣ таҳия шудааст. Дар он назари муосир ба масъала баррасӣ гардида, таҳлили амиқи далелҳои илмӣ ва таҷрибаҳои беҳтарини байналмилалӣ пешниҳод карда шудааст. Маводи диссертатсия бо такя ба методологияи муосир ва маълумоти муҳими илмӣ таҳия шуда, дар он масъалаҳои асосии вобаста ба соҳаи таҳқиқот ба таври муфассал таҳлил карда мешаванд. Ин таҳқиқот метавонад заминаи муҳим барои рушди минбаъдаи соҳа ва таҳияи стратегияҳои муассир дар ин самт бошад. Дар адабиёти соҳавӣ масъалаҳои тиббию иҷтимоии сироятҳои зуҳравӣ ва бемориҳои дигари урогениталий ҳамчун мавзӯи муҳим ва ҷиддӣ таъкид мегарданд. Ҳанӯз пурра омӯзиш, таҳлил ва арзёбии омилҳои муҳталиф, аз қабили синну сол, шуғл, маҳалли зист ва рафтори садҳо ҳазор муҳоҷирони меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ҳориҷ фаъолият доранд, нисбати сатҳи гирифткоршавии аҳолӣ ба ин бемориҳо анҷом дода нашудааст, бо вучуди татбиқи барномаҳои мақсадноки пешгирий. Дар ҷараёни таҳқиқот душвориҳои мавҷудаи соҳа ва натиҷаҳои Ҳадамоти санитарӣ, аз ҷумла баҳши дерматовенерологӣ, бо равишҳои илмӣ таҳқиқ карда шуданд. Натиҷаҳои воқеии ин баҳши тандурустӣ аз лиҳози аҳамияти иқтисодию иҷтимоӣ барои минтақа ва ҷомеа ҳамчун як унсури калидӣ арзёбӣ гардиданд. Ҳамин омилҳо мубрамияти мавзӯи таҳқиқотро бозгӯ мекунанд ва зарурати коркарди равишҳои нави илмӣ ва такмили усуљҳои пешгирии аввалии сироятҳои зуҳравӣ, хусусан дар байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, баҳусус муҳоҷирони

мехнатиро равшан месозанд. Ин масъала ҳамчун самти мухим ва рӯзмарра боқӣ мемонад.

Диссертатсияи Курбонов Н.Т. дар доираи татбиқи «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давра то соли 2030», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 414 аз 30 сентябри соли 2021 тасдик шудааст, ичро гардидааст. Ин таҳқиқот ба ҳадафҳои стратегии рушди миллӣ мутобиқ буда, масоили муҳимро дар робита ба таҳқими соҳаҳои афзалиятнок, аз ҷумла тандурустӣ, илм ва инноватсия, равшан менамояд. Дар ҷараёни ичрои диссертатсия усулҳои муосири таҳқиқоти илмӣ ва таҳлили маълумоти оморӣ истифода гардида, натиҷаҳои бадастомада метавонанд ҳамчун заминай илмӣ барои рушди минбаъдаи соҳа ва такмили механизмҳои идоракунӣ хидмат кунанд. Ҳамзамон, корҳои анҷомшуда метавонанд дар таҳияи сиёсати давлатӣ ва амалисозии барномаҳои миллии рушди устувор нақши муҳим бозанд.

Ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия. Диссертатсия дар ҳаҷми 182 саҳифаи матни компьютерӣ таҳия шудааст. Соҳтори он аз муқаддима, таснифоти умумии таҳқиқот, шарҳи адабиёти соҳавӣ, 6 боб, хулоса, тавсияҳо барои истифодай амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Дар диссертатсия 18 ҷадвал, 5 диаграмма ва 2 расм ҷой дода шудааст. Рӯйхати адабиёт 186 сарчашмаро дар бар мегирад, ки аз онҳо 143 номгӯй бо забони русӣ ва 43 номгӯй бо забони англисӣ мебошанд. Диссертатсия бо 6 замима пурра карда шудааст. Дар муққадима аҳамияти мавзуи таҳқиқ, навғонии илмӣ, аҳамияти амалии натиҷаҳои бадастовардашуда муаян шудааст.

Дар боби якум (шарҳи адабиёт) таҳлили адабиёти илмӣ нишон дод, ки таҳқиқоти қаблӣ оид ба бемориҳои сироятии зуҳравӣ асосан ба ҷанбаҳои тиббӣ, биологӣ ва иҷтимоии ин бемориҳо нигаронида шудаанд. Дар ин таҳқиқотҳо омилҳои эпидемиологӣ, хусусиятҳои клиникӣ ва иҷтимоии

паҳншавии ин сироятҳо ба таври муфассал баррасӣ гардидаанд. Гарчанде таҳқиқотҳои мавҷуда дар ташаккули заминай илмӣ барои пешгирии ин bemориҳо сахми назаррас гузоштаанд, vale масъалаҳои марбут ба коркарди стратегияҳои мақсаднок ва фарогир барои гурӯҳҳои осебазири аҳолӣ, маҳсусан муҳочирони меҳнатӣ, ҳанӯз пурра омӯхта нашудаанд. Илова бар ин, дар адабиёти соҳавӣ норасоиҳо дар омӯзиши робитаҳои байни омилҳои иҷтимоӣ, шароити иқтисодӣ ва рафтари инфиродӣ бо сатҳи гирифторӣ ба ин bemориҳо мушоҳида мешавад. Ҳамчунин, нокифоя будани маълумот оид ба самаранокии тадбирҳои пешгирикунанда, ки ба гурӯҳҳои муайяни аҳолӣ равона шудаанд, яке аз камбудиҳои ҷиддии таҳқиқотҳо мебошад. Маҳсусан, норасоии равишҳои ҳамгирои таҳлили омилҳои гуногун ва таъсири онҳо ба паҳншавӣ ва пешгирии сироятҳои мазкур қайд карда мешавад. Маводҳои дар боби мазкур овардашуда нишон медиҳанд, ки муаллиф дониши амиқ ва огоҳии баланд оид ба масъалаи мавриди таҳқиқ дорад. Муаллиф дар асоси таҳлилҳои муфассали илмӣ ва манбаъҳои мультамад масъалаи матраҳшударо баррасӣ намуда, ҷанбаҳои муҳим ва дурнамои онро равshan кардааст. Ин шаҳодат медиҳад, ки ў на танҳо бо масъала хуб ошно аст, балки инчунин онро аз дидгоҳи таҳлилии муосир арзёбӣ мекунад ва барои рушди минбаъдаи соҳа сахми назаррас мегузорад.

Дар боби дуюм (мавод ва методҳои таҳқиқот) қайд карда мешавад, ки методи сотсиологӣ ҳамчун яке аз равишҳои асосӣ дар таҳқиқоти иҷтимоӣ-гигиенӣ дар соҳаи тандурустӣ муҳимиҳат ва самаранокии худро нишон додааст.

Ҳаҷми маводи таҳқиқот барои иҷрои диссертатсияи илмӣ коғӣ ва намояндагӣ буда, имконият медиҳад, ки натиҷаҳои бадастомада боэътиҳод арзёбӣ карда шаванд. Объект ва мавзӯи таҳқиқот дуруст муайян гардида, самтҳои асосии омӯзиш равshan карда шудаанд, ки ба муҳтавои таҳқиқот мувоғиҳат доранд. Муаллиф таҳқиқоти сотсиологиро дар шакли пурсиш гузаронидааст, ки дар он 850 респондент аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурий, аз

чумла минтақаи Кӯлоб (шаҳр ва ноҳияҳои Кӯлоб, Ҳамадонӣ, Восеъ, Фарҳор) ва минтақаи Бохтар (Ҷ. Балхӣ, Кӯбодиён, Вахш, Абдураҳмони Ҷомӣ) иштирок намудаанд. Ин респондентҳо дар солҳои 2015-2021 дар муҳоҷирати меҳнатӣ, қарор доштанд, ки ба таҳлили васеи таъсири шароити муҳоҷират ба омилҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мусоидат мекунад. Дар раванди таҳқиқот усулҳои муосир, санҷидашуда ва тақроршавандай таҳқиқотӣ истифода шудаанд, ки ба вазифаҳои таҳқиқот мутобиқ буда, саҳехии натиҷаҳоро таъмин менамоянд. Ин таҳқиқот имконият медиҳад, ки вазъи мавҷуда дақиқ арзёбӣ шуда, пешниҳодҳои илмӣ ва амалӣ барои беҳтар карданӣ вазъият ва таҳияи стратегияҳои оянда пешниҳод карда шаванд.

Ин метод имконият фароҳам овард, ки масъалаҳои асосии таҳқиқот, аз чумла омӯзиши омилҳои вобаста ба бемориҳои зуҳравӣ, бо назардошти синну сол, шароити иҷтимоӣ ва рафтори гурӯҳҳои осебпазир, мушаххас гарданд. Дар раванди таҳқиқот, равиши сотсиологӣ барои ҷамъоварӣ, таҳлил ва арзёбии маълумоти ибтидой истифода шуда, таваҷҷӯҳи маҳсус ба аҳолии осебпазир, хусусан муҳоҷирони меҳнатӣ, зоҳир карда шуд.

Таҳқиқот аз марҳилаҳои мушаххаси ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот иборат буд, ки тавассути пурсишҳо ва мусоҳибаҳои мақсаднок амалӣ гардид. Ин равиш имкони ба даст овардани иттилооти муфассалро дар бораи вазъи эпидемиологӣ ва омилҳои марбут ба сироятҳо таъмин намуд. Маълумоти ҷамъоваришуда на танҳо барои таҳияи тавсияҳои илмӣ ва амалии ҳалли мушкилоти бемориҳои зуҳравӣ, балки барои ташаккули барномаҳои миллии пешгирий ва тағтиир додани рафтори гурӯҳҳои осебпазир истифода шуданд.

Ин таҳқиқот бо истифода аз методҳои гуногун, аз чумла таҳлили комплексӣ, оморӣ ва сотсиологӣ, шароити воқеии эпидемиологиро таҳлил намуда, ба таҳияи хулосаҳо ва тавсияҳои амалии фарогир мусоидат кард. Он аҳамияти назарраси назариявӣ ва амалӣ дошта, ҳамчун заминаи асосӣ барои таҳияи стратегияи миллии пешгирии бемориҳои зуҳравӣ хизмат мекунад.

Натицаҳои таҳқиқоти шахсӣ дар бобҳои оянда пешниҳод шудаанд.

Дар боби сеюми диссертатсия вазъи соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии минтақаҳои ҷанубии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил гардидааст. Натицаҳои баррасии системаи пешгирии сироятҳои зуҳравӣ дар Тоҷикистон нишон медиҳанд, ки ин низом, ҳамчун аксари кишварҳои пасошӯравӣ, то ҳол ба меъёрҳои муосири тибби исботшуда мутобиқат намекунад. Барои бартараф намудани ин мушкилот, таҳия ва амалисозии стратегияи фарогири пешгирикунанда зарур мебошад. Самти афзалиятноки фаъолият бояд ба тақвияти сатҳи дониш ва оғоҳии тиббию беҳдоштии аҳолӣ нигаронида шавад. Барномаҳои иттилоотӣ ва маърифатӣ бояд гурӯҳҳои ҳадафманди зеринро дар бар гиранд: хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва литсейҳо, донишҷӯёни коллечҳои ғайритиббӣ, гурӯҳҳои осебпазири чомеа ва муҳоҷирони меҳнатӣ. Ин равиши ҳамаҷониба имконият медиҳад, ки таъсирбахшии чорабиниҳои пешгирикунанда ба таври қобили мулоҳиза афзоиш ёбад.

Боби чорум натицаҳои пурсиши иҷтимоии гурӯҳҳои осебпазиреро дар бар мегирад, ки ба мутахассисони соҳавӣ, аз ҷумла ба духтурони минтақавӣ муроҷиат намудаанд. Дар маҷмӯъ, натицаҳои таҳқиқоти анҷомёфта ва ҳулосаҳои коршиносони Бюрои минтақавии ТУТ ва муҳаққиқони ватаний тасдик мекунанд, ки паҳншавии бемориҳои сироятӣ бо норасоиҳо дар корҳои иттилоотию маърифатӣ, маҳсусан дар минтақаҳои буду боши муваққатӣ, алоқаманд мебошад. Интиқоли бемориҳои сироятӣ, аз ҷумла ҳолатҳое, ки сироятҳо дар шакли «пинҷон» қарор доранд, ва бемориҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳатарнок, асосан ба рафтори гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, сатҳи пасти зиндагӣ ва фарҳангӣ нокифояи санитарии онҳо вобаста аст.

Барои татбиқи самараноки барномаҳои давлатӣ ва соҳавӣ зарурати тақвияти ҳамкории мутахассисони бахшҳои гуногун, аз ҷумла диспансерҳои пешгирии бемориҳои пӯсту зуҳравӣ, муассисаҳои КАТС ва ташкилотҳои

ғайридавлатӣ ба миён омадааст. Ҳангоми таҳияи лоиҳаи дурнамои пешгирии бемориҳои сироятӣ, аз ҷумла бемориҳои хусусияти иҷтимоидошта, дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои КАТС бояд кӯшишҳои ҳудро ба ҳалли масъалаҳои маблағгузорӣ, такмили соҳтори хизматрасонӣ ва беҳтар намудани дастрасии кумакҳои тиббию иҷтимоӣ ба аҳолӣ равона созанд. Илова бар ин, дар муддати кӯтоҳтарин фаъолияти Раёсати тандурустии вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бо назардошти афзалиятҳои стратегии ҳифзи саломатӣ таҷдид карда шавад. Ин тадбир барои таъмини баробарии дастрасии аҳолии минтақаҳо ба кумакҳои саривақтӣ ва босифати муолиҷавию профилактикаӣ, инчунин иҷрои самараноки вазифаҳои муассисаҳо ва гузаронидани чорабиниҳои пешгирикунанда мусоидат ҳоҳад кард. Тахқиқот нишон дод, ки сироятҳои зуҳравӣ дар байни мардону занони таҳти омӯзиш бештар ҳламидиоз ва трихомониазро дар бар мегиранд, ки бо дигар сироятҳои ҳамроҳ, аз ҷумла герпес ва папилломавирус, мушоҳида мешаванд. Тарзи ҳаёти солим ва огоҳӣ дар бораи пешгирии бемориҳо нақши муҳим доранд. Барномаҳои мақсадноки пешгирий самаранокии хуб нишон дода, коҳиши сатҳи сироятро дар гурӯҳҳои осебпазир таъмин мекунанд. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд барои такмили стратегияҳои миллии тандурустӣ истифода шаванд.

Боби панҷум самаранокии барномаҳои мақсадноки пешгирий аз паҳншавии бемориҳои зуҳравӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ менамояд. Дар он қайд гардидааст, ки дар Тоҷикистон омилҳои объективии паҳншавии сироятҳои зуҳравӣ мавҷуданд, ки асосан ба рафтори гурӯҳҳои осебпазир, аз ҷумла нашъамандон ва шахсоне, ки алокази бехатарро риоя намекунанд, вобаста мебошанд. Бинобар афзоиши бемориҳои сироятӣ, таҳия ва татбиқи барномаҳои соҳавӣ ва ҷораҳои пешгирикунанда барои беҳбуди вазъи саломатии аҳолӣ зарур арзёбӣ мегардад. Вазорати тандурустӣ дар ҳамкорӣ бо ҷомеа тадбирҳои мушаххасе меандешад, ки ба таҳқими инфрасоҳтор, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва истифодаи технологияҳои

иттилоотӣ равона гардидаанд. Дар ин боб истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва гузариш ба системаҳои электронӣ барои идоракунии муассисаҳои тандурустӣ мухим арзёбӣ шудааст. Инчунин таъкид мегардад, ки барномаҳои иттилоотӣ ва тарбиявӣ маҳсусан барои ҷавонон ва гурӯҳҳои осебпазир мусоидат мекунанд то онҳо одатҳои солимро ташаккул диханд ва саломатии ҳудро беҳтар созанд. Ҳамоҳангии байнисоҳавӣ ва таъмини баробарии дастрасӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ ҳамчун ҷораҳои стратегӣ тавсия дода мешаванд.

Дар бахши «Муҳокимаи натиҷаҳои бадастомада» муаллиф натиҷаҳои таҳқиқоти ҳудро муфассал таҳлил намуда, онҳоро бо маълумоти муҳакқикони дигар муқоиса ва арзёбӣ мекунад. Дар раванди таҳлили илмӣ, муаллиф ҳусусиятҳои бадастомадаи таҳқиқотро бо дарназардошти методологияи муосир ва маълумоти мавҷуда муқоиса намуда, далелҳои илмӣ ва таҳлилҳои муҳталифро баррасӣ мекунад. Ин равиш имкон медиҳад, ки натиҷаҳо на танҳо дар доираи таҳқиқоти мазкур, балки дар контексти васеи соҳаи илмӣ ҷойгир карда шаванд.

Муаллиф дар асоси маълумоти бадастомада ҳулосаҳои мушаххас пешниҳод намуда, дурнамои таҳқиқоти минбаъдаро муайян месозад. Ин бахш натиҷаҳои таҳқиқотро ҷамъбаст намуда, муносибати муаллифро нисбат ба масъала равshan мекунад ва асоси илмии корро мукаммал менамояд. Ҳамзамон, муаллиф робитаи таҳқиқоти гузаронидашударо бо таҳқиқоти пешина ва равандҳои муосири соҳа нишон дода, аҳамияти натиҷаҳои бадастомадаро дар рушди минбаъдаи илм таъкид мекунад.

Маводи дар ин бахш овардашуда на танҳо натиҷаҳои таҳқиқотро ба ҳам мепайвандад, балки бо таҳлили амиқ ва методологияи муосир, корро ҳамчун як таҳқиқоти мустақил, мукаммал ва анҷомёфта муаррифӣ менамояд. Ин раванд имкон медиҳад, ки кор на танҳо ҳамчун як таҳқиқоти илмӣ, балки

ҳамчун асос барои таҳқиқоти минбаъда ва татбики натиҷаҳо дар амал арзёбӣ гардад.

Боби шашум натиҷаҳои таҳқиқотҳо оид ба норасоиҳои ҷиддии соҳаи тандурустиро дар солҳои 2012–2015 нишон медиҳад. Маълумотҳои таҳлилӣ собит месозанд, ки дар ин давра системаи тандурустии кишвар бо мушкилоти назарраси молиявӣ, камбуди мутахассисони баландихтисос ва инчунин норасоии таҷхизоти муосири тиббӣ рӯ ба рӯ буд. Ин омилҳо дар маҷмӯъ ба сифати хизматрасониҳои тиббӣ ва дастрасии аҳолӣ ба он таъсири манғӣ расонидаанд.

Барномаҳое, ки аз соли 2017 роҳандозӣ шудаанд, махсусан барои пешгирии бемориҳои сироятӣ ва баланд бардоштани маърифати гурӯҳҳои осебпазир, аз ҷумла муҳочирон, таҳия гардидаанд. Ин барномаҳо тавассути маблагузории давлатӣ ва дастирии созмонҳои байналмилалӣ амалий гардида, ба беҳтар намудани дастрасӣ ба иттилооти саҳҳ ва кумакҳои тиббӣ нигаронида шудаанд. Аммо гарон будани хизматрасониҳои тиббӣ ва маоши паст боиси афзоиши муҳочирати мутахассисон ва идома ёфтани паҳншавии бемориҳо гардид.

Стратегияи солимии аҳолӣ барои солҳои 2021–2030, механизмҳои байнисоҳавӣ ва ҷораҳои маърифатӣ-гигиенӣ ба таҳқими мубориза бо бемориҳои сироятӣ нигаронида шудаанд. Ин стратегия самтҳои афзалиятноки фаъолиятро муайян намуда, барои ҳамоҳангсозии кӯшишҳои тамоми сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ заминай мусоид фароҳам меорад. Дар доираи стратегия, беҳтар намудани инфрасохтори тиббӣ, таҳқими заминай қадрӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир ҳамчун вазифаҳои калидӣ муайян гардидаанд.

Баррасии умумӣ тақозо мекунад, ки муносибати мураккаб бо ин мушкилот ва омодагии ҷомеа афзоиш ёбад. Барои ин зарур аст, ки тамоми захираҳои мавҷуда сафарбар карда шаванд, ҳамкориҳои байниидоравӣ

тақвият ёбанд ва иштироки фаъоли чомеа дар татбики чорабиниҳои пешгирикунанда таъмин гардад. Маҳз чунин тадбирҳо имкон медиҳанд, ки хифзи саломатии аҳолии Тоҷикистон ба сатҳи баланд бардошта шавад.

Диссертатсия дорои 4 хулосаи асосӣ мебошад, ки таҳлили таҳқиқотро ба таври мантиқӣ ҷамъбаст намуда, бо вазифаҳои муайяншуда дар кори илмӣ мутобик мебошанд. Ин хулосаҳо бо далелҳои таҳқиқотӣ асоснок шуда, ба рушди минбаъдаи соҳа ва таҳияи стратегияҳои нав дар самти тандурустӣ мусоидат мекунанд.

Илова бар ин, дар кори илмӣ 6 тавсияи амалий пешниҳод гардидааст, ки аз натиҷаҳои таҳқиқот бармеоянд ва дар асоси маълумоти илмӣ мукаммал таҳия шудаанд. Ин тавсияҳо дорои асоснокии баланди методологӣ буда, бо назардошти талаботи амалии системи тандурустӣ дуруст ва муҳтасар ифода шудаанд.

Тавсияҳои пешниҳодшуда барои мутахассисони ҳадамоти аввалияи тиббӣ-санитарӣ ва ташкилкунандагони низоми тандурустӣ хеле муҳим мебошанд. Онҳо метавонанд дар такмили усулҳои пешгирий, ташхис ва табобати бемориҳо, инчунин дар беҳтар намудани равандҳои идоракуни соҳаи тандурустӣ ва татбиқи сиёсати саломатии ҷамъияти нақши назаррас дошта бошанд. Истифодаи ин тавсияҳо метавонад ба баланд бардоштани самаранокии хизматрасонии тиббӣ ва беҳбуди вазъи саломатии аҳолӣ мусоидат кунад.

Аҳамияти илмӣ, амалий, иқтисодӣ ва иҷтимоии диссертатсия.

Аҳамияти илмӣ-амалий ва иҷтимоии натиҷаҳои таҳқиқот дар он зохир мегардад, ки корҳои анҷомшуда ба беҳтар намудани фаъолияти мутахассисони марказ(диспансер)-ҳои пешгирии бемориҳои пӯст ва узвҳои таносул мусоидат мекунанд. Дар ин раванд, саҳми муассисаҳои КАТС, марказҳои соҳавӣ ва намояндагони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ (ҷамоатҳо) хеле муҳим арзёбӣ мешавад.

Илова бар ин, натицаҳои таҳқиқот барои татбиқи соатҳои иловагӣ ва факултативӣ дар барномаҳои таълимии синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литеҳӣ, гимназияҳо, муассисаҳои миёна ва олии касбӣ (равияи ғайритиббӣ) аҳамияти хос доранд. Таҳқиқот ба ташаккули тарзи ҳаёти солим ва беҳтар намудани сатҳи огоҳӣ дар байни наврасону ҷавонон оид ба пешгирии сироятҳои зуҳравӣ мусоидат мекунад, ки дар заминаи таълим ва тарбияи солим аҳамияти назаррас пайдо менамояд.

Аҳамияти назариявии натицаҳои таҳқиқоти мазкур дар асоси талаботи тибби событшуда ба сабт расид. Инчунин бори аввал дар минтақаҳои ҷануби Ҷумҳурии Тоҷикистон самаранокии ҷорабиниҳои пешгирикунанда дар байни ғурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, аз ҷумла муҳочирони меҳнатӣ ба асоси далелу рақамҳои қиёсии событшуда таҳқиқу арзёбӣ шудаанд.

Муқаррароти назариявию методӣ ва дастурамалу тавсияҳое, ки пешниҳод мегарданд, дар баланд бардоштани савияи донишу малакаи касбии мутахассисони диспансерҳои пешгирии бемориҳои пӯсту зуҳравӣ, коршиносони марказҳои тиббию профилактикаи зинаи аввали ҳизматрасонӣ тартиб ёфтаанд. Самтҳои афзалиятноки пешгирий муайян гашта, тавсияҳо оид ба пешгирий, ташхиси бармаҳалли бемориҳои зуҳравӣ ва бемориҳои соматикӣ, аз ҷумла омосҳои бадсифати узвҳои репродуктивӣ дар байни ғурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ таҳия гардидаанд.

Нашри натицаҳои таҳқиқ аз руи мавзуи диссертатсия.

Маводи диссертатсия дар 11 кори илмии нашршуда инъикос ёфтааст, ки дар онҳо асосҳои илмӣ, методологӣ ва натицаҳои таҳқиқоти муаллиф муфассал баррасӣ шудаанд. Аз ин шумора, 6 мақолаи илмӣ ба рӯйхати маҷаллаҳо ва нашрияҳои рецензияшавандай илмӣ дохил шуда, аз ҷониби Комиссияи олии атtestатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон (КОА ҔТ) тавсия шудааст.

Ин мақолаҳо таҳқиқоти муаллифро ба таври фарогир инъикос намуда, саҳми илмии корро дар рушди соҳа тасдиқ мекунанд. Ин миқдор барои шарҳи натиҷаҳои асосии таҳқиқот ва пешниҳоди хулосаҳои илмӣ дар доираи дарёғти дараҷаи номзади илмҳои тиббӣ кофӣ буда, муҳимијати таҳқиқотро дар заминаи илми мусир ва амалӣ муайян мекунад.

Бо назардошти ин нашрияҳо, кори диссертационӣ дорои заминаи мукаммал барои муҳокимаи илмӣ ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот дар амал мебошад. Инчунин, маводи нашршуда метавонанд ҳамчун манбаи мӯътамади илмӣ барои таҳқиқоти минбаъда ва такмили барномаҳои соҳавӣ истифода шаванд.

Мутобиқати барасмиядарории диссертатсия ба талаботи Комиссия. Автореферат, ки аз диссертатсия бармеояд, ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгу мебошад.

Бо вучуди баҳои мусбате, ки дар тақриз баён гардид, дар рисолаи мазкур баъзе камбузидҳо ба монанди имлои грамматикий ҷой доранд. Эродҳо ва камбузидҳои зикршуда, дар маҷмуъ, аҳамијати назарию амалии диссертатсияи мазкурро коста намекунанд ва ба муҳтавои кор таъсири манфи намерасонанд.

Дар натиҷаи тақризкунии ин рисола баъзе саволҳо ба миён омад, ки аз унвончу посух гирам:

1. Пасомадҳои тиббию иҷтимоии бемориҳое, ки тавассути алоқаи ҷинсӣ интиқол меёбанд, қадомҳо мебошанд?
2. Дар ҷараёни иҷрои кори илмӣ масъалаҳои ахлоқӣ чӣ гуна риоя ва татбиқ карда шуданд?

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Курбонов Назаралӣ Талабович дар мавзуи “Такмили тадбирҳо оид ба пешгирии бемориҳои зуҳравӣ дар байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ” аз рӯйи ихтисоси 14.02.03 – Сиҳатии ҷомеа ва тандурустӣ

пешниҳод гардидааст, дар сатҳи баланди илмӣ ба анҷом расида, ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои тиббӣ аз руи ихтисоси 14.02.03 – Сиҳатии ҷомеа ва тандурустӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ

**д.и.т., профессори кафедраи ақушерӣ ва
гинекологии №1 МДТ «Донишкадаи таҳсилоти
баъдидипломии кормандони соҳаи
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

С.Муҳамадиева С.М.Муҳамадиева

Суроғ: 734026, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, ноҳияи Сино,
к.Б.Фафуров, ҳ 32, ҳ 23
Тел:(+992) 939999128
E-mail: saohon@mail.ru

Имзои д.и.т., профессор С.М. Муҳамадиева –ро тасдиқ мекунам.

Сардори ўзбай кадрҳои МДТ
«Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии
кормандони соҳаи тандурустии
Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Ф.Хафизова Ф.Хафизова

*МДТ «Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон» Суроғ: 34026, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, ноҳияи Сино, хиёбони И.Сомони 59. Тел:(+992 37) 250310,
E-mail: gou@ipovszrt.tj*

